

В Диссертационный совет 6D. КОА - 055 при
Таджикском национальном университете
(734025, г. Душанбе, пр. Рудки, 17).

СОГЛАСИЕ

Я, доктор экономических наук, профессор ректор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики Шарифзода Мумин Машокир в соответствии с пунктами 64, 65 Типового Положения о диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года №505 и пунктом 35 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 24 ноября 2016 года №505, даю свое согласие на выступление в качестве официального оппонента по диссертации Субхонкулова Изатулло Астанаевича на тему: «Статистическое исследование системы материального стимулирования персонала (на материалах предприятий Союза «Таджикматлубот»)), представленной в диссертационный совет 6D.КОА - 055 при Таджикском национальном университете на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, аудит и статистика.

Руководствуясь пунктами 64, 65 Типового Положения о диссертационных советах и пунктом 24 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий, с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, представляю следующие сведения о себе и моих публикациях:

1.	Наименование организации	Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
2.	Сокращенное наименование организации	ТГУПБП
3.	Место нахождения	Республика Таджикистан, Согдийская область
4.	Почтовый индекс, адрес организации	Адрес: 735700, г. Хучанд; 17 мкр-р., дом 1
5.	Официальный сайт	http://www.tsulbp.tj
6.	Адрес электронной почты	etsulbp@rambler.tj
7.	Сведения о руководителе организации: (ректор, начальник, иное);	Шарифзода Мумин Машокир, д.э.н., профессор, ректор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

	фамилия, имя, отчество, ученная степень, ученная звание (если имеется)	
8.	Сведения о руководителе структурного подразделения: (ректор, начальник, иное); фамилия, имя, отчество, ученная степень, ученная звание (если имеется)	Дадоматов Далержон Нишонбоевич., зав. кафедры бухгалтерского учета, кандидат экономических наук., доцент.
9.	Список основных публикаций работников организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<p>1. Шарифзода М.М., Пулатова У.С. Механизм формирования издержек обращения в розничной торговле. // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. № 6. С. 58-62.</p> <p>2. Шарипов М.М., Дилмуродзода Д. Исследование конкурентных преимуществ потребительской кооперации в республике Таджикистан // В сборнике: Кооперативное образование в современном социально-экономическом пространстве России: опыт и потенциал развития. материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 2015. С. 160-165.</p> <p>3. Шарипов М.М., Курбонов А.Р., Алимов К.К. Методические основы диагностики банкротства организаций потребительской кооперации. Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2014. №2/5 (141). С. 27-33.</p> <p>4. Шарипов М.М. Конкуренция в повышении эффективности коммерческой деятельности потребительской кооперации // Вестник Таджикского технического университета. 2011. № 3. С. 79-85.</p> <p>5. Дадоматов Д.Н., Джураева М.С. Организация учета материальных ценностей в торговле /Д.Н.Дадоматов, М.С. Джураева / Актуальные вопросы экономики, финансов</p>

и права: сборник международной научно-практической конференции (Полтава, 10 сентября 2018г.): Полтава: ЦФЕНД, 2018. - Ч.2. – 63с.

6. Абдуллоев О.А., Раҳматалиева М.И. Муаммоҳо ва тамоюли муосири сиёсати ҳисобдорӣ дар баҳши ҳисобкунии музди меҳнат/Маҷмӯаи мақолаҳои устодон ва магистрантони факултети баҳисобгирӣ ва андоз таҳти унвони “Навсафарони ҷодаи илм” (апрел 2018с. Ношир. 22,5ҷ.ч.)

7. Қӯзибоева Б.М. Тартиби баҳисобгирии воситаҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ дар амалиётҳои содиротию воридотӣ. / Б.М. Қӯзибоева //Маъводҳои конференсияи илмӣ - амалии олимон, муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯёни ДДХБСТ таҳти унвони «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ – муаррифгари фарҳанги миллий» баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. (Хучанд, ДДХБСТ. 3-5 майи 2018)


8. Кузибаева Б.М., Бобоев Ф.Б. Переход Республики Таджикистан на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)/ Б.М.Қӯзибаева, Ф.Б.Бобоев // Маҷмӯаи мақолаҳои устодон ва магистрантони ДДХБСТ баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони “Ҷавонон дар пайроҳаи таҳқиқ” Хучанд: Дабир, 2018. – 290 саҳ.

9. Қӯзибаева Б.М., Ҷӯраев А.С. Баҳисобгирии маблағҳои пулӣ дар бонкҳо /Б.М.Қӯзибаева, А.С. Ҷӯраев // Маҷмӯаи мақолаҳои устодон ва магистрантони ДДХБСТ баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони “Ҷавонон дар пайроҳаи таҳқиқ” Хучанд: Дабир, 2018. – 290 саҳ.

10. Қӯзибаева Б.М., Ҷӯраев К. Хусусиятҳои баҳисобгирии маблағҳои пулӣ тибқи нақшаи нави ҳисобҳо /Б.М.Қӯзибаева, К. Ҷӯраев // Маҷмӯаи мақолаҳои устодон ва магистрантони ДДХБСТ баҳшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони “Ҷавонон дар пайроҳаи таҳқиқ” Хучанд: Дабир, 2018. – 290 саҳ.

		<p>11. Кузибаева Б.М., Бобоев Ф. Современный опыт применения международных стандартов финансовой отчетности в Республике Таджикистан /Мачмӯаи мақолаҳои устодон ва магистрантони факултети баҳисобгирӣ ва андоз таҳти унвони “Навсафарони чодаи илм” (апрел 2018 с. Ношир. 22,5 ҷ.ҷ.)</p> <p>12. Қӯзибаева Б.М., Воҳидова Ш. Моҳият ва таснифи намудҳои таҳлили иқтисодӣ / Мачмӯаи мақолаҳои устодон ва магистрантони факултети баҳисобгирӣ ва андоз таҳти унвони “Навсафарони чодаи илм” (апрел 2018 с. Ношир. 22,5 ҷ.ҷ.)</p> <p>13. Таджибаева М.Н., Ғафорова Ф. Концептуальные основы бухгалтерского учета/ М.Н.Таджибаева, Ф.Ғафорова // Мачмӯаи мақолаҳои устодон ва магистрантони факултети баҳисобгирӣ ва андоз таҳти унвони “Навсафарони чодаи илм” (апрел 2018 с. Ношир. 22,5 ҷ.ҷ.)</p> <p>14. Номанова А.С., Обидова М.Р. Место бухгалтерского учета в системе управления предприятием. / А.С.Номанова, М.Р.Обидова / Актуальные вопросы экономики, финансов и права: сборник международной научно-практической конференции (Полтава, 10 сентября 2018г.): Полтава: ЦФЕНД, 2018. - Ч.2. – 63 с.</p> <p>15. Дадоматов Д.Н., Қӯзибоева Б.М. Накши рақобат дар харочотҳои трансаксионӣ. Номаи донишгоҳи МДТ ДДХ маҷаллаи №1. 2019 С. 120-124.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ректор Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, доктор экономических наук., профессор



Шу

Шарифзода М.М.

Заведующей кафедрой бухгалтерского учета, кандидат экономических наук., доцент

Дадоматов

Дадоматов Д.Н.

